

Ба Шурои диссертационии 6D. КОA-014 назди донигоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон (ш. Душанбе, кӯчаи Нахимова 64/14)

Тақризи

муқаризи расми номзади илмҳои иқтисодӣ Ҳусайнов Муродали Сайдамирович ба диссертатсияи Ибодов Нурали Ҳасанович дар мавзуи «Асосҳои ташкилий-иқтисодӣ ва молиявии ташаккули низоми суғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050900 – Молия (6D050901 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз).

1. Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсияи пешниҳодшудаи Ибодов Нурали Ҳасанович дар мавзуи «Асосҳои ташкилий-иқтисодӣ ва молиявии ташаккули низоми суғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон» дар натиҷаи экспертиза муайян карда шуд, ки дар ҳақиқат ихтисоси диссертатсия ба бандҳои шиносномаи ихтисоси 6D050900 – Молия (6D050901 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз) аз рӯйи бандҳои зерин: 7.1., 7.2., 7.4., 7.5., 7.6., ва 7.7. мутобиқат мекунад.

2. Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Диссертатсияи Ибодов Нурали Ҳасанович дар мавзуи «Асосҳои ташкилий-иқтисодӣ ва молиявии ташаккули низоми суғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050900 – Молия (6D050901 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз) пешниҳод шудааст мубрам буда, дар он масъалаҳои ташаккули суғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон возех дарҷ гардидааст.

Дигаргунҳои муосири иҷтимоию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккули механизмҳои самараноки таъмини дастрасӣ ва сифати хизматрасонҳои тиббиро талаб мекунанд. Дар шароити маҳдудияти захираҳои буҷетӣ, афзоиши ҳарочоти тандурустӣ ва зарурати баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, таҳияи низоми устувор ва аз ҷиҳати молиявӣ асосноки суғуртаи тиббӣ аҳамияти маҳсус пайдо мекунад.

Ташаккули низоми суғуртаи тиббӣ самти муҳимтарини навсозии соҳаи тандурустӣ мебошад, ки тақсимоти захираҳои молиявиро таъмин мекунад, ҳавасмандгардонии муассисаҳои тиббиро барои беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, инчунин ҳавасмандгардонии шаҳрвандон ба муносибати масъулияtnоктар ба саломатии худ таъмин мекунад. Аммо дар Тоҷикистон ин механизм ҳанӯз рушди муносиб наёфтааст: заминаи ягонаи қонунгузорӣ ва институтионалий вучуд надорад, каналҳои самараноки маблағгузорӣ ва идоракунӣ сохта нашудаанд, сатҳи баланди ҳарочоти мустақими аҳолӣ барои хизматрасонҳои тиббӣ нигоҳ дошта мешавад.

Дар шароити афзоиши сарбории демографӣ, сатҳи пасти фарогирии аҳолӣ аз ҷониби системаҳои суғуртаи ихтиерӣ, инчунин зарурати ҷорӣ намудани суғуртаи ҳатмии тиббӣ, зарурати объективии фаҳмиши илмии

chanbaҳои ташкилию иқтисодӣ ва молиявии сохтани системаи сӯғуртаи тиббӣ, ки ба шароити миллӣ мутобиқ карда шудааст, ба миён меояд.

Ҳамин тариқ, аҳамияти таҳқиқоти мазкур бо зарурати асосноккунии назарияйӣ ва ҳалли амалии масъалаҳои марбурт ба ташаккули модели самараноки сӯғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон, ки ба рушди устувори системаи тандурустӣ, кам кардани бори молиявӣ ба аҳолӣ ва баланд бардоштани дастрасии ёрии тиббӣ мусоидат мекунад, вобаста аст.

3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар рисола бадастомада. аз омӯзиш, коркард ва асосноккунии самтҳои назарияйӣ, методологӣ, амалии сӯғуртаи тиббӣ ва таҳқими минбаъдаи он ҳамчун механизми молиякунонии соҳаи тандурустӣ ва рушди бозори сӯғуртаи миллӣ иборат мебошад.

Ба дастовардҳои илмии нисбатан муҳиме, ки дар раванди таҳқиқот ба онҳо ноил гардида, ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад, аз инҳо шомил мешаванд:

- муаллиф дар асоси омӯзиши самтҳои назарияи сӯғуртаи тиббӣ моҳияти он ҳамчун механизмҳои молиякунонӣ барои соҳаи тандурустӣ муаяйн кардааст ва ҳамзамон, дар асоси таҳқиқотҳо мағҳуми сӯғуртаи тиббӣ ҳамчун LES-маълумот овардааст, ки дар худ самтҳои назаривии мағҳуми сӯғуртаи тиббиро аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ҳамоҳанг менмамояд;

- диссертант пас аз омӯзиши chanbaҳои метологии таҳлил ва арзёбӣ сӯғуртаи тиббӣ самтҳои зерини онро асоснок кардааст:

- консепсияи методологии таҳлил ва арзёбии системаҳои сӯғуртаи тиббӣ дар асоси равишҳои функционалӣ ба таври схемавӣ;

- муносабати маркетингӣ ё бозорӣ дар самти арзёбии системаи сӯғуртаи тиббӣ;

- равишҳои иқтисодӣ дар омӯзиши системаҳои сӯғуртаи тиббӣ ва арзёбии равандҳои он;

- унвонҷӯ дар доираи кори худ ҳангоми омӯзиши равишҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ва ҳуқуқии низоми сӯғуртаи тиббӣ самтҳои асосии рушди низоми сӯғуртаи тиббӣ пешниҳод карда самтҳои рушди асосҳои институтсионии ташаккули сӯғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон нишон дода шуда, барои беҳтар шудани низоми сӯғуртаи тиббӣ пешниҳодҳо вобаста ба ворид намудани тағири иловаҳо ва қонунгузории соҳа иро кардааст. Ҳамзамон, механизми тақсимоти меъёри ягонаи андози иҷтимоӣ байни се фонди давлатии гайрибуҷетӣ пешниҳод кардааст;

- муаллиф барои барои тадбиқи сӯғуртаи тиббӣ ҳамчун механизми иқтисодӣ дар самти молиякунонии соҳаи тандурустӣ SWOT-таҳлил оварда, самтҳои қавӣ, заиф, таҳдидҳо ва имнониятҳои рушди сӯғуртаи тиббӣ муайян кардааст. Ҳамзамон, модели ташаккули сӯғуртаи тиббӣ ҳамчун механизми молиякунонии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуда, механизми молиякунонии муассисаҳои тандурустӣ дар доираи СҲТ ва бучай давлатӣ асоснок карда шудааст;

- инчунин ҳангоми таҳқиқоти худ муаллиф модели низоми суғуртаи ихтиёрии тиббӣ дар низоми тандурустии Тоҷикистон бо назардошти ҳусусиятҳои зерин асоснок кардааст, ки инҳо дохил мешаванд:

➤ монеаҳо дар самти рушди суғуртаи ихтиёрии тиббӣ дар низоми суғуртаи миллӣ муаяйн карда шудааст;

➤ модели корелиатсионӣ-регресионӣ бо бо истифода аз барномаи Statistica-10 ва Exel вобаста ба таъсири суғуртаи тиббӣ ба рушди бозори суғуртавӣ ва даромаднокии ширкатҳои суғуртавӣ асоснок карда шудааст;

➤ дурнамои суғуртаи ихтиёрии тиббӣ дар солҳои 2023-2033 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сенарияи тадбиқи он пешниҳод карда шудааст;

➤ модели такмили системаи суғуртаи ихтиёрии тиббӣ дар минтақаи марказӣ вобаста ба назардошти вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сатҳи дароматнокии аҳолӣ асоснок ва пешниҳод карда шудааст.

- пас аз таҳлили ҳамачонибаи кори илмии худ муаллиф таъсири суғуртаи тиббӣ ба сатҳи даромаднокӣ ва беҳдошти молиявии суғурташудагон дар асоси нишондиҳандаҳои оморӣ ва пурсишнома (анкета) вобаста ба нишондиҳандаҳои интегриалий дар модели регресионӣ (усули кватрати камтарин (OLS)) бо истифода аз барномаи Statistica-10 ва Exel асоснок карда, таъсири суғуртаи тиббӣ ба даромадноки ва дастигирӣ молиявии суғурташудагон муаяйн кардааст;

- дар асоси омӯзиши таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ дар самти суғуртаи тиббӣ, равандҳои фарогирии аҳолӣ бо суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрии тиббӣ, суғуртаи иҷтимоӣ, ҳамкории давлат бо бахши ҳусусӣ, сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар доираи суғуртаи тиббӣ дар давлатҳои тараққикарда дида баромада шуда, истифодаи таҷрибаи ИМА ва Ҷопон барои рушди устувори соҳаи тандурустӣ ва ташаккули суғуртаи тиббӣ пешниҳод кардааст;

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

➤ дар асоси таҳқиқи равишҳо ва таҳқиқотҳои монографӣ нуктаи назари муаллифӣ вобаста ба маърифати молиявии аҳолӣ, огоҳии молиявии аҳолӣ ва фарҳанги молиявии аҳолӣ пешниҳод гардидааст;

➤ омилҳои ба ҷаравӣ ташаккули маърифати молиявии аҳолӣ таъсирбахш дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шуд;

➤ вазифаҳои асоси баланд бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ дар асоси тадқиқи таҷрибаи хориҷӣ муайян карда шуд;

➤ тамоюлҳои мавҷудаи сатҳи маърифати молиявӣ ва нақши ташкилотҳои молиявию қарзии кишвар дар он муайян карда шуд;

➤ ҳусусиятҳо ва равишҳои муосири маърифати молиявии аҳолӣ ва таъсири он ба пешрафти низоми бонкӣ муқаррар карда шуд;

➤ самтҳои афзалиятноки рушди маърифати молиявии кишвар муайян гардида, роҳҳои аниқи баландбардории сатҳи маърифати молиявии аҳолии кишвар мушаххас пешниҳод шуда, дурнамои рушди он таҳия гардидааст.

4. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифода онҳо.

Аҳамияти илмии кор дар фаҳмиши амиқи назариявӣ ва системасозии равишҳои мавҷуда ба суғуртаи тиббӣ дар шароити кишварҳои рӯ ба

инкишоф, аз чумла дар Тоҷикистон мебошад. Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон медиҳад, ки хусусиятҳои мушаххасе ошкор карда шаванд, ки ҳангоми ташаккули низоми суғуртаи тиббӣ дар шароити иқтисоди миллӣ бояд ба назар гирифта шаванд. Натиҷаҳо метавонанд барои таҳқиқоти минбаъдаи илмӣ дар соҳаи ҳукуқи тиббӣ, таъминоти молиявӣ ва иқтисодии тандурустӣ, инчунин омӯзиши таҳлили муқоисавӣ бо дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ асос гарданд.

Аҳамияти амалии кор аз таҳияи тавсияҳои амалӣ барои мақомоти давлатӣ, ширкатҳои суғурта ва муассисаҳои тиббӣ оид ба такмили низоми суғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон иборат аст. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар раванди таҳияи санадҳои нави қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии танзимкунандай суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрии тиббӣ истифода шаванд. Онҳо инчунин метавонанд барои таҳияи стратегияҳо ва барномаҳои баланд бардоштани самаранокии хизматрасонии тиббӣ ва кам кардани бори молиявӣ ба шаҳрвандон асос бошанд.

Аҳамияти иқтисодии натиҷаҳои кор аз эҷоди моделҳои муассири таъминоти молиявии низоми тандурустӣ иборат аст, ки имкон медиҳад истифодаи маблағҳои буҷетӣ оптимизатсия карда шаванд, сармоягузории иловагӣ ба соҳаи тандурустӣ тавассути мукофотҳо ҷалб карда шавад ва устувории дарозмуддати молиявии система таъмин карда шавад. Низоми самараноки суғуртаи тиббӣ инчунин ба кам шудани бори иқтисодӣ ба шаҳрвандон ва давлатҳо, инчунин беҳтар шудани нишондиҳандаҳои молиявии муассисаҳои тиббӣ мусоидат мекунад.

Аҳамияти иҷтимоии кор дар баланд бардоштани дастрасӣ ва сифати хизматрасониҳои тиббӣ барои табақаҳои васеи аҳолӣ зоҳир мешавад. Татбиқи низоми самараноки суғуртаи тиббӣ ба ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон, коҳиш додани камбизоатии марбут ба ҳароҷоти баланди тиббӣ ва таъмини тақсимоти баробари захираҳо дар соҳаи тандурустӣ мусоидат мекунад. Ҳамин тарик, натиҷаҳои кор ба беҳтар шудани сатҳи умумии саломатии аҳолӣ ва баланд бардоштани некӯаҳволии иҷтимоӣ мусоидат мекунанд.

5. Аҳамияти амалӣ ва назариявии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар асоснок кардани принципҳои ташкилию иқтисодӣ ва молиявии ташаккули низоми суғуртаи тиббӣ дар шароити иқтисодиети гузариш мебошад. Дар диссертатсия равишҳои назариявӣ-методологӣ барои муайян кардани моҳият, функсияҳо ва механизмҳои суғуртаи тиббӣ ҳамчун унсури инфрасоҳтори молиявии тандурустӣ мушаххас ва пурра карда шудаанд. Моделҳои асосии суғуртаи тиббӣ ба низом дароварда шуда, хусусиятҳои онҳо дар кишварҳои дорои сатҳҳои гуногуни рушди иқтисодӣ муайян карда шуда, имкониятҳои мутобиқсозии ин моделҳо ба шароити Тоҷикистон муайян карда шуданд. Муқаррароти илмии таҳиякардаи муаллиф ба рушди назарияи суғуртаи иҷтимоӣ, иқтисодиёти тандурустӣ ва идоракунии захираҳои молиявӣ дар соҳаи иҷтимоӣ мусоидат мекунанд.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба ташкил ва такмили низоми суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти воқеиятҳои миллии иҷтимоию иқтисодӣ ифода меебад. Дар рисола

механизмҳои мушаххаси таъминоти институтсионалӣ ва молиявии суғуртаи тиббӣ пешниҳод карда шуда, оид ба ташаккули модели самараноки суғуртаи ҳатмии тиббӣ, аз ҷумла манбаъҳои маблағгузорӣ, шаклҳои ташкилию ҳукуқии ҳамкорӣ байни иштирокчиени раванди суғурта ва нақшай танзим тавсияҳо дода шудаанд.

6. Натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Мақолаҳои интишоршудаи муаллиф, иқтибосҳои илмӣ ва хулосаю пешниҳодҳои дар диссертатсия ҷойдоштаро дар ҳуд инъикос намудаанд. Экспертизаи диссертатсия нишон дод, ки муаллиф вобаста ба мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ 10 мақола ба нашр расонидааст, ки аз инҳо 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд. Натиҷаҳои асосӣ ва нуқтаҳои муҳими таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмию назариявии байналмилалӣ, ҷумҳурияйӣ ироа гардидаанд.

7. Мутобиқати баррасмиятдарории диссертатсия ва автореферат ба талаботҳои КОА. Диссертатсияи пешниҳоднамудаи довталаб Ибодов Н.Ҳ. ба бандҳои меъёрҳои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм, омодасозии диссертатсия ва экспертизаи диссертатсия дар шурӯи диссертатсионӣ ва ба дигар талаботҳои “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯй мебошад.

8. Натиҷаҳои кор ва ҷанбаҳои мусбии он. Кори тақризшаванда аз муқаддима, се боб, 10 зербоб, 26 ҷадвал, 31 расм, 6 формулаҳои математикий, хулоса ва пешниҳод иборат буда, бо истифода аз 156 адабиёт таҳия карда шуда, дар 193 саҳифаи компьютерӣ омода гардидааст.

Дар муқаддима мубрамии муҳиммияти мавзуи таҳқиқотӣ, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, объект ва мавзуу, муайянқунии мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, навғониҳои илмӣ ва натиҷаҳои амалии кори илмӣ муҳтасар инъикос ёфтаанд.

Дар боби якуми диссертатсия бо номи "Асосҳои илмӣ-назариявии суғуртаи тиббӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ" муаллиф таҳлили ҳамаҷонибаи категорияҳо, принсипҳо ва асосҳои методологиро, ки заминаи илмӣ-назариявии фаъолияти системаи суғуртаи тиббиро дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ ташкил медиҳанд, гузаронидааст. (с. 17-56)

Дар зербоби аввал моҳияти иқтисодӣ-ичтимоӣ, соҳтор ва вазифаҳои суғуртаи тиббӣ муаллиф муносибатҳои асосии илмиро барои фаҳмидани моҳияти суғуртаи тиббӣ, табиати иқтисодӣ ва иҷтимоии он баррасӣ ва таҳқиқ кардааст. Нақши он ҳамчун механизми молиявӣ дар системаи ҳифзи иҷтимоӣ ва тандурустӣ омӯхта шудааст. Соҳтори суғуртаи тиббӣ, ки субъектҳо, объектҳо ва воситаҳои фаъолияти системаро фаро мегирад, ошкор карда шуд. Ба ошкор кардани функцияҳои суғуртаи тиббӣ аз нуқтаи назари зухуроти онҳо дар шароити иқтисоди бозорӣ дикқати маҳсус дода мешавад. (с. 17-32)

Дар зербоби дуюм асосҳои методии таҳлил ва арзёбии суғуртаи тиббӣ аз ҷониби муаллиф муносибатҳои методологӣ ба таҳлил ва арзебии самаранокии фаъолияти системаи суғуртаи тиббӣ асоснок ва системавӣ карда

шудаанд. Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳое, ки барои арзёбии фарогирии аҳолӣ бо сӯғурта, сатҳи маблағгузорӣ, сифати хизматрасониҳои тиббӣ, дастрасии тибби сӯғурта ва самаранокии истифодаи захираҳо истифода мешаванд, омӯхта шуданд. Ба принсипҳои арзебии устувории модели сӯғурта дар шароити захираҳои маҳдуд ва муҳити ноустувори макроиқтисодӣ диққати маҳсус дода мешавад. Равиш ба таҳлили ҳамаҷонибаи низоми сӯғуртаи тиббӣ дар асоси нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатӣ таҳия шудааст. (с. 33-43)

Дар сарҳати сеюм асосҳои ташкилио иқтисодӣ ва ҳуқуқии ташаккули системаи сӯғуртаи тиббӣ муаллиф ҷанбаҳои институтсионалӣ ва ҳуқуқии рушди низоми сӯғуртаи тиббиро дар шароити тафйирёбии бозор таҳқиқ кардааст. Ҳуҷҷатҳои асосии қонунгузорӣ ва меъёрие, ки сӯғуртаи тиббиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар як қатор кишварҳои дорои шароити муқоисашаванда танзим мекунанд, таҳлил карда шуданд. Моделҳои ташкилии идоракуни системай сӯғурта, аз ҷумла шаклҳои иштироки давлатӣ ва ҳусусӣ, инчунин нақши мақомоти танзимкунанда омӯхта шуданд. Самтҳои асосии такмили соҳтори институтсионалӣ, аз ҷумла рушди бозори сӯғурта, ташкили механизмҳои шаффофи маблағгузорӣ ва баланд бардоштани сатҳи ҳифзи ҳуқуқии иштирокчиёни низом чудо карда шудаанд. (с. 44-56)

Ҳамин тарик, дар боби якуми муаллиф заминаи мустаҳками назариявӣ ва методӣ гузошта шудааст, ки барои таҳлили вазъи кунунӣ ва таҳияи самтҳои рушди сӯғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон зарур аст.

Дар боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ муаллиф тавсифи ҳамаҷонибаи вазъи кунунии соҳаи тандурустӣ ва баҳши сӯғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод намуда, таҳлили ҳамаҷонибаи бозори сӯғуртаи тиббиро анҷом дода, инчунин шаклҳои мавҷударо, аз ҷумла сӯғуртаи ихтиёрии тиббиро ҳамчун унсури низоми ояндаи сӯғуртаи ҳатмӣ арзёбӣ намудааст.

Дар зербоби 2.1. - "Вазъи мусоир дар соҳаи тандурустӣ ва сӯғуртаи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон" – муаллиф тамоюлҳои асосии рушди низоми тандурустии кишварро омӯхта ва ҷамъbast намуда, иқтидори захиравио институтсионалии онро, аз ҷумла дастрасии хизматрасониҳои тиббӣ, сатҳи маблағгузорӣ, таъминоти кадрӣ, вазъи заминаи моддию техникий ва сифати хизматрасонии тиббиро тавсиф кардааст. Ба мушкилоти устувории молиявии тандурустӣ, нақши буҷети давлатӣ ва манбаъҳои ғайрибуҷетӣ диққати маҳсус дода мешавад. Ҷанбаҳои асосии фаъолияти низоми сӯғуртаи иҷтимоӣ, аз ҷумла соҳтори он, фарогирии аҳолӣ ва дурнамои ҳамгирои сӯғуртаи тиббӣ низ баррасӣ карда мешаванд. (с. 57-71)

Дар зербоби 2.1. “Таҳлили бозори сӯғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муаллиф вазъи мавҷудаи бозори сӯғуртаи тиббиро” таҳлил кардааст. Динамика, соҳтор ва ҳусусиятҳои фаъолияти ташкилотҳои сӯғурта, ки дар соҳаи тандурустӣ хидмат мерасонанд, омӯхта шуданд. Баҳодиҳии заминаи институтсионалӣ дода шудааст, мушкилоте, ки ба рушди модели сӯғуртавӣ монеъ мешаванд (дастрасии нокифоя, сатҳи пасти эътиmodи аҳолӣ, рақобати суст, маҳдудияти пешниҳоди маҳсулоти сӯғуртавӣ) ошкор карда

шуданд. Дар асоси таҳлили маълумоти оморӣ ва санадҳои меъерии хуқуқӣ тамоюлҳо ва мушкилоте, ки ташаккули бозори самараноки сӯғуртаи тиббиро бозмедоранд, асоснок карда шудаанд. (с. 71-89)

Дар зербоби 2.3. “Арзёбии сӯғуртаи ихтиерии тиббӣ дар системаи сӯғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон” муаллиф таҷрибаи фаъолияти сӯғуртаи ихтиёрии тиббиро (ДМС) ҳамчун сегменти амалкунандаи бозори сӯғуртавӣ омӯхтааст. Миқёс ва соҳтори фарогирии аҳолӣ, шартҳои асосии сӯғурта, бастаҳои хидматрасонии дарҳостшуда ва сатҳи иштироки корфармоён муайян карда шудаанд. Нақши ДМС дар таъмини маблағузории иловагии тандурустӣ баррасӣ карда шуд, маҳдудиятҳо ва хатарҳое, ки рушди онро бозмедоранд, ошкор карда шуданд. Ба арзёбии потенсиали истифодаи механизмҳои ҳамчун марҳилаи гузариш ба ҷорӣ намудани сӯғуртаи ҳатмии тиббӣ (СҲТ) дар ҷумҳурӣ дикқати маҳсус дода шудааст. (с. 90-105)

Ҳамин тарик, дар доираи боби дуюм муаллиф арзёбии асосноки вазъи кунунии соҳаи тандурустӣ ва сӯғуртаи тиббиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд, ки барои ташаккули тавсияҳои амалӣ оид ба бунёди модели устувори тибби сӯғурта дар шароити ҷумҳурӣ асос мебошад.

Дар боби сеюми таҳқиқоти диссертационӣ муаллиф “Самтҳои асосии рушди низоми сӯғуртаи тиббиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, аз ҷумла ҷанбаҳои ташкилию иқтисодӣ, молиявӣ, институтсионалӣ ва хуқуқиро пешниҳод ва илман асоснок намудааст. Дар кор ба ҳамгирои механизмҳои сӯғурта ба системаи миллии тандурустӣ, бо назардошти шароити доҳилӣ ва таҷрибаи байнамилалӣ таъкид карда шудааст. (с. 106-144)

Дар зербоби 3.1. “Рушди сӯғуртаи тиббӣ ҳамчун механизми ташкилию иқтисодии маблағузории муассисаҳои тандурустӣ” муаллиф зарурати ҷорӣ кардани сӯғуртаи тиббиро ҳамчун воситаи баланд бардоштани устувории молиявии муассисаҳои тиббӣ асоснок кардааст. Нишон дода шудааст, ки модели сӯғурта имкон медиҳад, ки воридшавии устувор, мунтазам ва мақсадноки захираҳои молиявӣ ба соҳаи тандурустӣ таъмин карда шавад. Равишҳо барои ҳамгирои механизмҳои сӯғурта бо фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ пешниҳод карда мешаванд, ки ба баланд бардоштани шаффофияти маблағузорӣ, самаранокии ҳароҷоти маблағҳо ва тақвияти ҳавасмандии провайдерҳои тиббӣ равона карда шудаанд. (с. 106-117)

Дар доираи боби мазкур муаллиф самти такмили сӯғуртаи ихтиерии тиббӣ дар шароити муосир муаллиф пешниҳодҳо оид ба рушди сегменти сӯғуртаи ихтиёрии тиббӣ (СИБ) - ро тартиб додааст. Имкониятҳои тавсеаи маҳсулоти сӯғурта, баланд бардоштани сатҳи фарогирий ва иштироки корфармоен, татбиқи барномаҳои сӯғуртаи ҷандир бо назардошти даромади аҳолӣ таҳлил карда шуданд. Қайд карда шуд, ки СИБ метавонад вазифаи мӯътадилсозиро то ворид шудани сӯғуртаи ҳатмии тиббӣ (СҲТ) иҷро кунад. Тадбирҳо оид ба ҳавасмандгардонии талабот ба сӯғуртаи ихтиерӣ, аз ҷумла тавассути имтиезҳои андоз, ракамисозии хизматрасониҳо ва баланд бардоштани эътиимод ба ширкатҳои сӯғурта пешниҳод карда мешаванд. (с. 118-131)

Инчунин бояд қайд кард, ки дар боби сеюм аз ҷониби муаллиф таъсири суғуртаи тиббӣ ба даромаднокӣ ва дастгирии молиявии суғурташудагон муаллиф таъсири механизмҳои суғуртаро ба вазъи молиявии шаҳрвандони суғурташуда ва дастрасии онҳо ба ёрии тиббӣ таҳлил кардааст. Асоснок аст, ки ҳангоми ташкили дуруст суғурта ба кам шудани сарбории молиявӣ ба хонаводаҳо, муҳофизат аз ҳароҷоти ғайричашмдошт мусоидат мекунад ва инчунин ба муассисаҳои тиббӣ имкон медиҳад, ки ҷараени устувори молиявиро ташкил кунанд. Таъсири иқтисодии суғурта ҳам барои беморон ва ҳам барои системаи тандурустӣ дар маҷмӯъ қайд карда шудааст. (с. 132-143)

Дар зербоби охирони боби мазкур - "**Татбиқи таҷрибаи кишварҳои ҳориҷӣ дар самти ташаккул ва рушди суғурtaи тиббӣ дар Тоҷикистон**" – муаллиф таҳлили муқоисавии моделҳои байнalmилalii суғурtaи тиббӣ, аз ҷумла таҷriбаи kишvarҳoi ИДМ, Аврупои Шарқӣ ва Осиёро анҷом додааст. Унсурҳои асосии ба шароити Тоҷикистон татbiқshавanда, аз қабили маблағгузории омехта, шарикии давлативу ҳусусӣ, танзими институтсионаӣ, низоми субсидияи гурӯҳҳои осебпазир ҷудо карда шудаанд. Дар ин асос механизмҳои мутобиқсозӣ пешниҳои карда мешаванд, ки ҳусусиятҳои рушди иҷтимоиу иқтисодӣ ва маҳдудиятҳои захираҳои kишvarро ба назар мегиранд. (с. 144-157)

Бояд қайд кард, ки боби сеюм пешниҳоидҳои ба амалия нигаронидашударо дар бар мегирад, ки ба рушди марҳилавии низоми суғурtaи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба устувории молиявӣ, адолати иҷтимоӣ ва сарвати институтсионаӣ нигаронида шудаанд.

9. Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Кори диссертационии Ибодов Н.Ҳ. дар мавзуи «Асосҳои ташкилий-иқтисодӣ ва молиявии ташаккули низоми суғурtaи тиббӣ дар Тоҷикистон» ба меъёрҳои муқаррарномудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ҷавобгу мебошад.

10. Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба диссертатсия.

1. Дар ҷадвалҳои 1.1., 1.2. ва 1.3. аз ҷониби муаллиф оид ба мағҳуми суғурtaи тиббӣ аз нуқтаи назари ҳукуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ оварда шудааст. Хуб мешуд агар дар ҳамин ҷадвалҳо муаллиф ақидаи ҳудро доир ба ин мағҳум аз нуқтаи назари ҳукуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ иловар мекард.

2. Зербоби 1.2. бо унвони “**Асосии методологии таҳлил ва арзёбии суғурtaи тиббӣ**” таҳия шудааст. Мутаасифона асосҳои методологӣ ба таври возех оварда нашудааст.

3. Механизми ҳамкории байни иштирокчиёни калидии низом: давлат, ташкилотҳои суғуртавӣ, муассисаҳои тиббӣ ва шахсони суғурtaшуда ба таври кофӣ ошкор карда нашудааст. Таҳлилро бо функсияҳо ва масъулияти ҳар як институт дар доираи модели ташакkulёftai тибби суғуртавӣ пурра кардан мувофиқ аст.

4. Дар боби 2 диссертатсия аз ҷониби муаллиф танҳо руйхати ширкатҳои суғурта оварда шудааст. Хубтар мебуд агар муаллиф доир ба

самтҳои асосии ширкатҳои суғуртавӣ меовард ва хусусиятҳои онҳоро аз рӯи рақобат таҳлил менамуд.

5. Баъзе расму ҷадвалҳо ба таври возех шарҳ дода нашудааст. Хуб мешуд агар муаллиф таҳлилҳоро амиқу дақиқ дар ҳар як расму ҷадвал меовард.

6. Дар доираи боби мазкур аз ҷониби муаллиф самтҳои мукаммалгардонии суғуртаи ихтиёрии тиббӣ оварда шудааст. Хуб мешуд агар муаллиф ин самтҳои мукаммалгардониро ба таврри мушахасс меовард.

Бояд қайд намоем, ки камбудиҳои номбаргардида ба мазмуну муҳтавои диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва дараҷаи илмии онро коста намекунад.


11. Ҳулосаи умумӣ

Кори диссертационӣ аз рӯи сохтор, таркиби бобҳо, мазмун ва мантиқ ба талабот ҷавобгӯй буда, натиҷаҳои ба дастомада дар тавсеаи асосҳои назариявӣ ва методологии баланд бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ саҳми қалон доранд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Ибодов Нурали Ҳасанович дар мавзуи “Асосҳои ташкилий-иқтисодӣ ва молиявии ташаккули низоми суғуртаи тиббӣ дар Тоҷикистон”, ки барои дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D050900 – Молия (6D050901 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз) пешниҳод гардидааст, дар сатҳи баланди илмӣ – методӣ ичро гардида, ба талаботҳои Комиссияи олии атtestатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси номбаршуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:


номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти
кафедраи андоз ва суғуртаи
Донишгоҳи давлатии молия
ва иқтисоди Тоҷикистон



Хусайнов М.С.

Имзои Хусайнов М.С.-ро тасдиқ мекунам:

/ Сардори шӯббаи кадрҳо
ва корҳои маҳсуси ДДМИТ



Мирҷамолов М.А.

Суроғ: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14, ДДМИТ